

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ АУДИТИ ДОХИЛӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ

БАҲШИ ДАВЛАТӢ

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2010, № 7, мод. 563)
(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 17.12.2020 [№ 1747](#), аз 08.06.2022 [№ 1886](#))
Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар раванди Ташаккулёбӣ, банақшагириӣ, гузаронидани аудити дохилӣ ва таҳияи ҳисоботи аудитори дар ташкилотҳои баҳши давлатӣ ба вуҷуд меоянд, танзим менамояд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

- аудити дохилӣ - фаъолияти мустақил ва объективӣ оид ба гузаронидани санҷиш, баҳодихӣ ва машваратдиҳии низомҳои идоракунии ва дигар низомҳо, ки бо мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунӣ, самаранок ва натиҷабахши ташкилотҳои баҳши давлатӣ анҷом дода мешавад;
- аудитори дохилӣ - хизматчиҳои давлатӣ, ки аудити дохилиро тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаронад;
- супориши аудитори - супориши муайян барои гузаронидани таҳқиқоти аудитӣ, ки аз амали санҷишӣ ва ё машваратӣ иборат мебошад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
- мақсади супориши аудитори - таҳияи хулосаи объективӣ ва мустақил оид ба фаъолият ва натиҷаҳои идоракунии таваккал, сифати таъбиқ ва самарабахшии низоми идоракунии молиявӣ ва назорат, риояи қонунгузорӣ ва иҷрои нақшаи корхона, муассиса ва ташкилотҳо (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
- намудҳои супориши аудитори - аудити низом, аудити мувофиқат ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аудити молиявӣ, аудити фаъолият ва аудити технологияи иттилоотӣ (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
- аудити низом - санҷиш ва баҳодихии мутобиқат ва самаранокии низоми идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#));
- аудити мувофиқат ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - санҷиш ва баҳодихии мувофиқати фаъолияти ташкилот оид ба риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соҳаи фаъолиятро танзим менамояд;
- аудити молиявӣ - омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи молиявӣ ва низоми баҳисобгирии объекти аудит, ки ба аудитор имкон медиҳад хулосаи худро оид ба таҳия шудани ҳисоботи молиявӣ бо риояи талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кунад;
- аудити фаъолият - санҷиш ва баҳодихии барномаҳо, чорабиниҳо, амалиётҳо, инчунин сохти низоми ташкилот бо мақсади мутобиқ намудани онҳо ба принсипҳои самаранокӣ, даромаднокӣ ва натиҷанокӣ, ки аз ҷониби субъект ва объекти таҳти аудит қарордошта амалӣ карда мешаванд;
- аудити технологияи иттилоотӣ - санҷиш ва баҳодихии мувофиқати технологияи иттилоотӣ ва ҳифзи низоми беҳатарӣ, ки бо мақсади таъмин намудани махфиятнокӣ, пуррагии низом, беҳатарӣ ва дастрасии иттилоот гузаронида мешаванд (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#));
- ташкилотҳои баҳши давлатӣ - корхона, муассиса ва ташкилотҳое, ки ба моликияти давлатӣ тааллуқ дошта, аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд

(тақсимунадагони асосӣ, тақсимунадагон ва маблағтирандагони бучетӣ (Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));

- ёрии машваратӣ - пешниҳоди тавсияҳо, хулосаҳо, изҳори ақидаҳо, омӯзиш ва тавзеҳот, ки барои инкишофи чараёни идоракунии ва назорати таваккал дар ташкилотҳои бахши давлатӣ, таъин гардидаанд (Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ
(Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад (Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

Моддаи 3. Доираи амал ва мақсадҳои Қонуни мазкур

1. Қонуни мазкур амали аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ муқаррар менамояд (Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

2. Мақсадҳои Қонуни мазкур инҳо мебошанд:

- муайян намудани принсипҳои аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ;
- муқаррар намудани механизми таъбиқи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ.

Моддаи 4. Принсипҳо ва меъёрҳои аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ

Фаъолияти аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, стандартҳои байналмилалӣ аудити дохилӣ амалӣ карда шуда, ба принсипҳои ошкорбаёнӣ, шаффофият, қонуният, низоминокӣ ва банақшагирӣ асос меёбад. Аудиторҳои дохилӣ фаъолияти худро тибқи талаботи Кодекси одоби касбии аудиторҳо бо риояи принсипҳои мустақилият ва бегаразӣ, салоҳият ва касбияти воқеӣ, поквирдонӣ, масъулиятшиносӣ ва махфият амалӣ менамоянд (Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 08.06.2022 [№ 1886](#)).

Моддаи 5. Таъиноти асосии аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ

Аудити дохилӣ ба ташкилотҳои бахши давлатӣ дар иҷрои самаранок ва натиҷабархӣ вазифаҳои худ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳҳои зерин мусоидат мекунад (Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)):

- 1) Ошкор намудан ва баҳодихӣ таваккал дар ташкилотҳои бахши давлатӣ;
- 2) Баҳодихӣ мувофиқат ва самаранокӣ низоми идоракунии молия ва назорат аз нуқтаи назар:
 - ҳаммонандкунӣ, баҳодихӣ ва идоракунии таваккал аз ҷониби роҳбарияти ташкилотҳои бахши давлатӣ;
 - риоя намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои ухдадорӣҳои шартномавӣ ва ғайришартномавӣ (Қонуни ҶТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#));
 - бозътимод ва мукамал будани иттилооти дорои аҳамияти иҷтимоӣ (Қонуни ҶТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#));
 - натиҷабархӣ, самаранокӣ ва сарфаборӣ (Қонуни ҶТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#));

- таъмини амнияти дороиҳо ва ҳуҷҷатҳо;
- иҷрои вазифаҳо ва ноил шудан ба мақсадҳо.

3) Таҳия намудани тавсияҳо оид ба тақмили фаъолияти ташкилотҳои бахши давлатӣ, инчунин анҷом додани мушюҳидаи иҷрои мувофиқи онҳо (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

БОБИ 2. АУДИТОРҲОИ ДОХИЛИИ ТАШКИЛОТҲОИ БАХШИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 6. Талабот оид ба таъин намудани аудитори дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ

1. Ба вазифаи аудитори дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои таҳсилоти олии иқтисодӣ ё ҳуқуқшиносӣ, на камтар аз се сол аз рӯи ихтисосаш собиқаи корӣ дошта, инчунин ҷавобгӯи дигар талаботи таҳассусии муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, таъин карда мешавад.

2. Мансаби холии аудитори дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол карда мешавад.

Моддаи 7. Ҳуқуқ ва ўҳдадорихои аудиторҳои дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

1. Аудиторҳои дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ чунин ҳуқуқҳо доранд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)):

- гирифтани ва санҷидани ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва иттилоот, инчунин аз шахсони мансабдори тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандаҳо ва маблағтирандагони буҷетӣ талаб кардани тавзеҳоти барои гузаронидани аудити дохилӣ зарур (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));

- гузаронидани санҷиши сохтор ва тарафҳои бо ташкилоти бахши давлатӣ алоқаҳои берунадошта, ки маблағҳои давлатиро истифода ё ихтиёрдорӣ мекунад;

- изҳори мулоҳизаи мустақил оид ба фаъолият ва самаранокии идоракунии молиявӣ ва низоми назорати дохилӣ;

- дар ҳолати пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва дигар иттилооти муҳиме, ки ба ташаккули мавқеи воқеии аудитор таъсир мерасонад, аз гузаронидани санҷиш ва ё изҳори мулоҳизаи худ дар ҳисобот худдорӣ намояд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));

- амалӣ намудани ҳуқуқҳои дигаре, ки дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд.

2. Ҳангоми гузаронидани аудит, аудиторҳои дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ ўҳдадоранд аст, ки муқаррароти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ аудити дохилӣ ва талаботи Кодекси одоби касбии аудиторҳоро риоя намояд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 17.12.2020 [№ 1747](#)).

3. Аз ҷониби аудитори дохилӣ истифода гардидани ҳуқуқи худ бо мақсади расонидани зарар ба шахси дигар, инчунин суиистифода аз ин ҳуқуқҳо дар фаъолияти аудиторӣ манъ аст.

4. Дар амалҳои худ аудиторҳои дохилӣ ўҳдадоранд, ки мустақил, бегараз, салоҳиятнок ва поквҷдон бошанд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

5. Аудиторҳои дохилӣ вазифадоранд аз паҳннамоии иттилооти дар раванди фаъолияти касбӣ ба онҳо дастрасшуда, ба истисноии ҳолатҳое, ки қонун иҷозат медиҳад, худдорӣ намоянд.

БОБИ 3. МАҚОМИ ВАКОЛАТДОРИ ДАВЛАТӢ ОИД БА АУДИТИ ДОХИЛӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ БАХШИ ДАВЛАТӢ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

Моддаи 8. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

1. Мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ (минбаъд - мақоми ваколатдор) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ба ваколатҳои мақоми ваколатдор инҳо дохил мешаванд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)):

- сиёсати назорати молиявии дохилӣ ва аудити дохилиро дар ташкилотҳои бахши давлатӣ дар асоси меъёрҳои эътирофшудаи байнамилалии аудити дохилӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва татбиқ менамояд;
- барои гузаронидани аудит, мушӯҳидаи идоракунии молиявӣ ва назорат фармон интишор мекунад, ки иҷрои он аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳои бахши давлатӣ, ҳатмӣ мебошад;
- ҳар сол таҳқиқоти таҳлилии фаъолияти ҳамаи воҳидҳои сохтории аудити дохилии ташкилотҳои бахши давлатиро анҷом дода, оид ба натиҷаҳои таҳқиқот хулосаи таҳлилӣ пешниҳод менамояд (Қонуни ҚТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#));
- ёрии машваратиро барои ҳамаи воҳидҳои сохтории аудити дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ, вобаста ба дархосташон таъмин менамояд;
- ба омӯзондан, тақмили ихтисос, бозомӯзӣ ва ба аудиторҳои дохилӣ додани сертификат дар ташкилотҳои бахши давлатӣ мусоидат менамояд ва фаъолиятро дар ин соҳа ҳамоҳанг месозад (Қонуни ҚТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#));
- тартиб ва усулҳои ташкили санҷиши таҳассусӣ оид ба гирифтани сертификати "Аудитори дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ"-ро муқаррар менамояд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
- Кодекси одоби касбии аудиторони дохилӣ ва стандартҳои миллии аудити дохилиро таҳия ва тасдиқ менамояд (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#));
- тартиб ва қоидаҳои гузаронидани супоришҳои аудиториро муқаррар менамояд;
- низомнома ва дастурамалҳои мансабии намунавии аудиторони дохилиро таҳия ва тасдиқ менамояд;
- ҳамкориҳои аудити дохилиро бо аудити беруна ва мақмоти назоратиро санҷишӣ ҳамоҳанг месозад;
- низоми аудити дохилиро дар асоси қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, таъмин менамояд (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#));
- маҳзани маълумоти воҳидҳои сохтории аудити дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ ва фехристи аудиторонеро, ки бомуваффақият аз санҷиши таҳассусии аудиторҳои дохилӣ дар бахши давлатӣ гузаштаанд, пеш мебарад;
- дар ташкилотҳои бахши давлатӣ, ки воҳиди сохтории аудити дохилӣ надоранд, аудити дохилиро мегузаронад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));

- ваколатҳои дигареро, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалӣ менамояд (Қонуни ҚТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#)).

2. Роҳбарони ташкилотҳои бахши давлатӣ уҳдадоранд, ки дастрасии аудиторони дохилии мақоми ваколатдорро ба ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва иттилооте, ки барои гузаронидани аудит, мушўҳидаи идоракунии молиявӣ ва назорат заруранд, таъмин намоянд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 17.12.2020 [№ 1747](#)).

Моддаи 9. Гузориши таҳлилӣ оид ба аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

1. Ҳамаи воҳидҳои сохтории аудити дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ ҳар сол, на дертар аз 1 апрел ба мақоми ваколатдор оид ба иҷрои нақшаи аудити соли гузашта гузориши таҳлииро пешниҳод мекунанд, ки он бояд иттилооти зеринро дар бар гирад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)):

- супориши аудиторӣ иҷрошуда, ҳолатҳое, ки дар онҳо маҳдудкунии доираи супориши аудиторӣ ҷой доштад ва сабабҳои эҳтимолии иҷро нашудани нақша (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));

- хулосаҳои асосӣ нисбат ба амали низоми идоракунии молиявӣ ва назорати бахши давлатӣ ва тавсияҳо оид ба такмил додани он (Қонуни ҚТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#));

- ҳолатҳои ошкоршудаи вайрон намудани қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));

- пешниҳодҳо оид ба рушди аудити дохилӣ.

2. Гузориши таҳлилии солона бояд аз ҷониби роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ тасдиқ карда шавад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

3. Мақомоти ваколатдор ҳар сол, на дертар аз 1 май ҷаъолияти ҳамаи воҳидҳои сохтории аудити дохилиро барои соли гузашта ҷамъбаст намуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши таҳлилӣ пешниҳод мекунанд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

БОБИ 4. ВАЗИФАҲОИ РОҲБАРИ АВВАЛИ ТАШКИЛОТИ БАХШИ ДАВЛАТӢ ДАР СОҲАИ АУДИТИ ДОХИЛӢ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

Моддаи 10. Вазифаҳои роҳбари ташкилотҳои бахши давлатӣ, ки воҳиди сохтории аудити дохилӣ дорад

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

1. Роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ, ки воҳиди сохтории аудити дохилӣ дорад, барои таъмини ҷаъолияти он тибқи меъёрҳои дар Қонуни мазкур муқарраргардида ва ба таври дахлдор иҷро намудани вазифаҳои худ нисбат ба аудити дохилӣ масъул мебошад.

2. Ба вазифаҳои роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ, ки воҳиди сохтории аудити дохилӣ дорад, инҳо дохил мешаванд:

- тасдиқи нақшаи солона ва дарозмуддати санҷиш, инчунин нақшаи такмили ихтисоси кормандони воҳиди сохтории аудити дохилӣ;

- тасдиқи нақшаи амалиёти ҷорӣ оид ба иҷрои ҳатмӣ ва саривақтии тавсияҳои дар ҳисоботи аудит пешниҳодгардида;

- қабули қарор оид ба иҷрои ҳатмӣ ва саривақтии тавсияҳои пешниҳоднамудаи аудиторҳо;

- баррасии ҳисоботи таҳлилии солона оид ба гузаронидани аудити дохилӣ;

- пешниҳод намудани иттилоот ба мақмоти дахлдор оид ба қонунвайронкуниҳои ошкоршуда;
- таъмин намудани воҳиди сохтори аудити дохилӣ бо захираҳои дахлдори моддию техникӣ ва молиявӣ барои таъбиқи нақшаи солона ва дарозмуддати аудит (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 08.06.2022 [№ 1886](#)).

Моддаи 11. Вазифаҳои роҳбари ташкилоти бахши давлатие, ки воҳиди сохтори аудити дохилӣ надорад
(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

1. Роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ, ки воҳиди сохтори аудити дохилӣ надорад, барои андешидани тадбирҳои зарурӣ оид ба гузаронидани аудит аз тарафи мақоми ваколатдор масъул мебошад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).
2. Корманди ваколатдори мақоми ваколатдор ҳангоми гузаронидани аудит амалҳои худро бо роҳбари ин ташкилот мувофиқа мекунад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).
3. Ба вазифаҳои роҳбари ташкилоти бахши давлатие, ки воҳиди сохтори аудити дохилӣ надоранд, дохил мешаванд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)):
 - мусоидат намудан дар фароҳам овардани шароити зарурӣ барои гузаронидани аудити дохилӣ;
 - ба кормандони ваколатдори мақоми ваколатдор пешниҳод намудани иттилооти дархостшудае, ки барои гузаронидани аудит зарур аст (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
 - иштирок намудан дар арзёбии таваккалҳо;
 - тасдиқ намудани нақшаҳои амалиётӣ ва қабул намудани қарорҳои дахлдор оид ба иҷрои зарурӣ ва саривақтии тавсияҳое, ки дар ҳисоботи аудиторӣ пешниҳод шудаанд.

БОБИ 5. ТАЪСИС ВА ФАЪОЛИЯТИ АУДИТИ ДОХИЛӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ БАХШИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 12. Тартиби таъсис ва барҳамдиҳии воҳидҳои сохтори аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ
(Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#))

Тартиби таъсис ва барҳамдиҳии воҳидҳои сохтори аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#)).

Моддаи 13. Доираи амали аудити дохилӣ

1. Доираи амали аудити дохилӣ барои ҳар як ташкилоти бахши давлатӣ нисбати дигар ташкилот ва сохторҳое (барномаҳо ва лоиҳаҳо) маҳдуд карда мешавад, ки захираҳои онҳо аз ҷониби ташкилотҳои дахлдори бахши давлатӣ ё ташкилотҳои дигар назорат карда мешавад ва ҳудудҳои дорои воҳиди сохтори аудити дохилӣ буда, аз Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мешаванд.
2. Дар ташкилотҳои бахши давлатие, ки дар тобеияти мақмоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд ва пурра аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, аудити дохилӣ аз ҷониби аудиторҳои дохилии мақмоти маҳаллии молия мувофиқи дастурҳои методии мақоми ваколатдор амалӣ карда мешавад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).
3. Ба тақсимунадағони асосии маблағҳои бюҷетӣ зарур аст, ки ҳангоми банақшагирии фаъолияти воҳидҳои сохтори аудити дохилӣ риояи тобеияти

байни ташкилотҳои гуногуни бахши давлатиро ба инобат гиранд ва ба тақдирҳои функсияҳои назоратии онҳо бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ роҳ надиҳанд.

4. Санҷишҳои сохтор ва тарафҳои беруна нисбат ба ташкилоти бахши давлатӣ, ки маблағҳои буҷетиро мегирад, ё ихтиёрдорӣ мекунад, аз рӯи зарурат, баъди тасдиқи сардори воҳиди сохтории аудити дохилӣ ва роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ, инчунин дар асоси мувофиқа бо роҳбарияти ин сохтор ва тарафҳо, гузаронида мешаванд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

5. Сохтор ва тарафҳо, ки дар қисми 4 моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, бояд ба ҷаъолияти ташкилоти бахши давлатӣ алоқаманд бошанд ё ба сифати тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ баромад намоянд ё тақсимкунандаи маблағҳои барномаҳои байналмилалӣ ва фондҳои бошанд, ки дар доираи кӯмаки расмӣ расонида мешаванд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

Моддаи 14. Воҳиди сохтории аудити дохилӣ

1. Воҳиди сохтории аудити дохилӣ ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ ҳисоботдиҳанда ва нисбат ба дигар сохторҳои тобеи тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ дар банақшагирии кори худ, иҷрои аудити дохилӣ ва таҳияи ҳисоботҳои аудиторӣ мустақил мебошад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

2. Воҳиди сохтории аудити дохилӣ оид ба ташкил ва дастгирии низоми назорати дохилии ташкилотҳои бахши давлатӣ ёрии машваратӣ расонида, нақшаҳои солона ва дарозмуддати ҷаъолияти худро бо назардошти нақшаи таълими касбии аудиторҳои дохилӣ таҳия менамояд.

Моддаи 15. Ҷаъодориҳои асосии воҳиди сохтории аудити дохилӣ

Воҳиди сохтории аудити дохилӣ чунин ҷаъодориҳо дорад (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#)) :

- дар асоси баҳодиҳии таваккал нақшаҳои солона ва дарозмуддати гузаронидани аудити дохилӣ омода мекунад;
- оид ба мушӯҳидаи иҷрои нақшаи солона ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ ҳар семоҳа ҳисобот пешниҳод мекунад;
- оид ба кори иҷрогардида ҳар сол ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ ҳисобот пешниҳод менамояд;
- баҳодиҳии самаранокии низоми назорати дохилӣ ва мувофиқати онро бо мақсадҳои ташкилоти бахши давлатӣ анҷом медиҳад;
- баҳодиҳии воқеият ва дурустии иттилооти муҳими иҷтимоиро анҷом медиҳад;
- ба мувофиқати ҷаъолияти сохторҳои таркибии ташкилоти бахши давлатӣ бо мукаммалоти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳо медиҳад;
- самаранокии ҷаъолияти ташкилоти бахши давлатиро оид ба истифодаи маблағҳо, басандагии назорати истифодабарии онҳо ва роҳ наодан ба талафот баҳо медиҳад;
- пешниҳоди гузоришро оид ба натиҷаҳои аудит таъмин менамояд;
- тавсияҳои зарурӣ барои беҳтар намудани ҷаъолияти ташкилоти бахши давлатӣ ва сохторҳои дохилихоҷагии он пешниҳод менамояд;
- кори аудиторҳои дохилии ташкилотҳои тобеӣро ҳамоханг месозад ва ба онҳо ёрии методӣ ва машваратӣ мерасонад;
- паҳн накардани иттилоотро, ки ба сирри давлатӣ ё ба дигар сирри бо Қонун ҳифзшаванда тааллуқ дорад, таъмин менамояд;

- дигар ӯҳдадориҳоеро, ки аз санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, иҷро менамояд.

Моддаи 16. уҳдадориҳои вазифавии сардори воҳиди сохтории аудити дохилӣ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 17.12.2020 [№ 1747](#))

Сардори воҳиди сохтории аудити дохилӣ чунин уҳдадориҳои вазифавӣ дорад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 17.12.2020 [№ 1747](#)):

- нақшаи солона ва дарозмуддати аудитро омода менамояд;
- кори воҳиди сохтории аудити дохилиро барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи он гузошташуда ташкил менамояд;
- мувофиқи меъёрҳо ва методологияи аудити дохилӣ расмиёти аудити дохилиро муайян мекунад;
- мушхотидаи сифати аудити дохилиро таъмин менамояд;
- ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ оид ба фаъолияти яқсола, аз ҷумла баҳодихӣ ба низоми назорати дохилӣ ҳисобот пешниҳод мекунад;
- оид ба ҳама гуна омилҳои ошкоршудаи фаъолияти ғайриқонунии ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ иттилоот пешниҳод мекунад;
- барои иҷрои ҳар як супориши аудиторӣ мақсад, доира, давомноқӣ, техника ва захираҳои аудитиро муайян мекунад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
- ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ барои таъин намудани коршиноси таҳсилот ва малакаи махсус доштаро барои гузаронидани аудити дохилӣ пешниҳод менамояд;
- оид ба ҳамаи масъалаҳои аудит ба роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ гузориш пешниҳод менамояд;
- ваколатҳои дигари бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣшударо иҷро менамояд.

Моддаи 17. Методологияи аудити дохилӣ

Ҳангоми гузаронидани санҷиши аудитӣ кормандони воҳиди сохтории аудити дохилӣ шахси масъулро, ки фаъолияти онро мавриди санҷиш қарор додаанд, хабардор менамоянд ва ба ӯ имконияти муҳокимаи яққояро дар вақти зерин муҳайё менамоянд:

- то оғози фаъолияти аудитории дахлдор - дар бораи мақсад ва доираи супориши банақшагирифтаи аудиторӣ (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#));
- баъди анҷоми аудит - ҳулоса ва тавсияҳои пешниҳодшуда ва дар мавриди муносиб додани шарҳу эзоҳ.

Моддаи 18. Барҳӯрди манфиатҳо

1. Аудитори дохилӣ набояд ба барҳӯрди манфиатҳо роҳ диҳад. Ба корманди воҳиди сохтории аудити дохилӣ гузаронидани аудит дар ҳолатҳои зерин манъ аст:

- агар дар он қисми объекте, ки аудит гузаронида мешавад, манфиатҳои шахсӣ ва ё амволии ӯ ҷой дошта бошанд;
- дар давраи гузаронидани ӯ дуvozдаҳ моҳи охир дар қисми объекте, ки аудити дохилӣ гузаронида мешавад, ба сифати корманд ё корфармо фаъолият карда бошад;
- дар ҳолати мавҷудияти дигар ҳолатҳое, ки ба воқеӣ ва ҳолис будани аудиторҳои дохилӣ, ки аз меъёрҳои эътирофнамудаи аудити дохилӣ бармеоянд, таъсир расонад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

2. Дар ҳолати ба вуҷуд омадани бархӯрди манфиатҳо корманди воҳиди сохтории аудити дохилӣ бояд роҳбари ташкилоти бахши давлатиро огоҳ намояд ё дар ҳолати ба бархӯрди манфиатҳо ҳамроҳ будани роҳбари ин ташкилот аз ин хусус роҳбари тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетиро хабардор намояд.

Моддаи 19. Махфияти фаъолияти аудиторҳои дохилӣ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

1. Аудиторҳои дохилӣ бояд талаботи ғайр нақардани иттилоотро, ки ба онҳо ҳангоми иҷрои уҳдадориҳо дастрас шудааст, ғайр аз ҳолатҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, риоя намоянд (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#)).

2. Тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маводи санҷиши ҳазинадорӣ махфӣ мебошад. Ба дигар шахс додани ҳуҷҷатҳои дахлдор танҳо бо иҷозати ҳатти роҳбари ташкилоти бахши давлатӣ, гирифтани он бошад, тибқи қонунгузориҳои мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон сураг мегирад.

Моддаи 20. Мустақилияти аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ

(Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#))

Сардори воҳиди сохтории аудити дохилӣ ва ҳамаи аудиторон ба истиснои воҳиди сохтории аудити дохилии мақоми ваколатдор набояд (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)):

- дорои ваколатҳои иҷроия ё идоракунии, вазифаҳо ё уҳдадориҳо бошанд ба ғайр аз онҳое, ки ба идоракунии вазифаҳои аудити дохилӣ марбутанд (Қонуни ҚТ аз 17.12.2020 [№ 1747](#));

- набояд дар фаъолияти ҳаррӯзаи ташкилоти бахши давлатӣ иштирок намоянд.

Моддаи 21. Гузориши аудитӣ

1. Гузориши аудитӣ - ҳуҷҷати расмӣ аудити дохилӣ мебошад, ки аз иттилоот оид ба доираи фарогирии ва мақсадҳои супориши аудиторӣ иборат буда, аз ҷумла ҳулосаҳои воқеӣ ва пешниҳодҳои аудиторро дар бар мегирад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

2. Баъди анҷом додани санҷиш аудиторҳои дохилӣ ё роҳбари гурӯҳи аудиторони дохилӣ уҳдадоранд дар давоми даҳ рӯз ду нусхаи ҳисобот ҳаттиро тайёр намоянд, ки як нусхаи он ба роҳбари ташкилоти бахши давлатии санҷидашуда супорида мешавад ва нусхаи дигараш, дар воҳиди сохтории аудити дохилӣ нигоҳ дошта мешавад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#), аз 17.12.2020 [№ 1747](#)).

3. Шакал, мазмун ва тартиби пешниҳод намудани ҳисоботи аудитӣ дар дастурҳои методии мақоми ваколатдор муайян карда мешавад (Қонуни ҚТ аз 23.07.2016 [№ 1354](#)).

БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 22. Ҷавобгарӣ барои риоя нақардани талаботи Қонуни мазкур

(Қонуни ҚТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#))

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки талаботи Қонуни мазкурро риоя намеkunанд, тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд (Қонуни ҚТ аз 08.06.2022 [№ 1886](#)).

Моддаи 23. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе,

Эмомалӣ Раҳмон

21 июли соли 2010 № 631

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба қабул кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи аудити дохилӣ дар баҳши давлатӣ"

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи аудити дохилӣ дар баҳши давлатӣ" қабул карда шавад.

Раиси

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Зухуров

ш. Душанбе,

16 июни соли 2010, № 122

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ МИЛЛИИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи аудити дохилӣ дар баҳши давлатӣ"

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро "Дар бораи аудити дохилӣ дар баҳши давлатӣ" баррасӣ намуда, қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи аудити дохилӣ дар баҳши давлатӣ" қонибдорӣ карда шавад.

Раиси

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон М.Убайдуллоев

ш. Душанбе,

8 июли соли 2010 № 61

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О внутреннем аудите в организациях государственного сектора

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#), от 17.12.2020г. [№1747](#), от 08.06.2022 [№1886](#))

Настоящий [Закон](#) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе формирования, планирования, проведения внутреннего аудита и составления аудиторского отчета в организациях государственного сектора (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- внутренний аудит - независимая и объективная деятельность по проведению проверки, оценки и консультированию управленческих и прочих систем, которая осуществляется с целью содействия законной, эффективной и результативной деятельности организаций государственного сектора;
- внутренний аудитор - государственный служащий, осуществляющий внутренний аудит в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- аудиторское задание - конкретное задание для проведения обзора по аудиту, которое содержит действие по проверке или консультированию (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- цель аудиторского задания - составление объективного и независимого заключения о деятельности и результатах управления рисками, качестве реализации и эффективности системы финансового управления и контроля, соблюдение законодательства и планов предприятий, учреждений и организаций (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- виды аудиторского задания - аудит системы, аудит на соответствие законодательству Республики Таджикистан, финансовый аудит, аудит деятельности и аудит информационных технологий (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- аудит системы - проверка и оценка соответствия и эффективности системы финансового управления и внутреннего контроля (в редакции Закона РТ от 17.12.2020г. [№1747](#));
- аудит соответствия законодательству Республики Таджикистан - проверка и оценка соответствия деятельности организации по соблюдению законодательства Республики Таджикистан, регулирующего сферу деятельности;
- финансовый аудит - изучение и анализ финансовой отчетности и учетной системы объекта аудита, позволяющие аудитору представить заключение по подготовке финансового отчета с соблюдением требований законодательства Республики Таджикистан;
- аудит деятельности - тестирование и оценка программ, мероприятий, операций, а также структуры системы организации, осуществляемых субъектом и объектом аудита с целью их приведения в соответствие с принципами эффективности, рентабельности, результативности;
- аудит информационных технологий - тестирование и оценка соответствия информационных технологий и защиты системы безопасности, проводимые с целью обеспечения конфиденциальности, полноты системы, безопасности и доступности информации (в редакции Закона РТ от 17.12.2020г. [№1747](#));
- организации государственного сектора - предприятия, учреждения и организации, принадлежащие к государственной собственности и финансируемые из государственного бюджета (главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств) (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));

- консультационная помощь - предоставление рекомендаций, заключений, мнения, обучения и разъяснений, предназначенных усовершенствовать процесс управления и контроля риска в организациях государственного сектора (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о внутреннем аудите в организациях государственного сектора

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

Законодательство Республики Таджикистан о внутреннем аудите в организациях государственного сектора основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

Статья 3. Сфера действия и цели настоящего Закона

1. Настоящий Закон устанавливает функции внутреннего аудита в организациях государственного сектора (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

2. Целями настоящего Закона являются:

- определение принципов внутреннего аудита в организациях государственного сектора;
- установление механизма осуществления внутреннего аудита в организациях государственного сектора.

Статья 4. Принципы и стандарты внутреннего аудита в организациях государственного сектора

Деятельность внутреннего аудита в организациях государственного сектора осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, международными стандартами внутреннего аудита и основывается на принципах гласности, прозрачности, законности, системности и плановости. Внутренние аудиторы осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов, с соблюдением принципов независимости, и объективности, компетентности и надлежащего профессионализма, добросовестности, ответственности и конфиденциальности (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#), от 08.06.2022 [№1886](#)).

Статья 5. Основное назначение внутреннего аудита в организациях государственного сектора

Внутренний аудит содействует организациям государственного сектора в эффективном и результативном выполнении своих функций в соответствии с законодательством Республики Таджикистан путем (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- 1) Выявления и оценки рисков в организациях государственного сектора;
- 2) Оценки адекватности и эффективности систем финансового управления и контроля с точки зрения:
 - идентификации, оценки и управления риском руководством организаций государственного сектора;
 - соблюдения законодательства Республики Таджикистан, исполнения договорных и внедоговорных обязательств;
 - надежности и всесторонности социально значимой информации;
 - результативности, эффективности и экономичности (в редакции Закона РТ от 08.06.2022 [№1886](#));
 - обеспечения сохранности активов и документации;
 - выполнения задач и достижения целей.
- 3) Выработки рекомендаций для совершенствования деятельности организаций государственного сектора, а также осуществления мониторинга их надлежащего исполнения (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

ГЛАВА 2. ВНУТРЕННИЕ АУДИТОРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Статья 6. Требования для назначения внутреннего аудитора в организациях государственного сектора

1. На должность внутреннего аудитора в организациях государственного сектора назначается гражданин Республики Таджикистан, имеющий высшее экономическое или юридическое образование, стаж работы не менее трех лет по специальности, а также соответствующий квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

2. Замещение вакантной должности внутреннего аудитора в организациях государственного сектора проводится в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

Статья 7. Права и обязанности внутренних аудиторов организаций государственного сектора

1. Внутренние аудиторы организаций государственного сектора имеют следующие права (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- получать и проверять всю необходимую документацию и сведения, а также запрашивать у должностных лиц главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств разъяснения, необходимые для проведения аудита (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));

- проводить проверку структур и сторон, внешних по отношению к организациям государственного сектора, которые пользуются или распоряжаются государственными средствами;

- выражать независимое мнение о функционировании и эффективности финансового управления и системы внутреннего контроля (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));

- отказываться от проведения проверки или от выражения своего мнения в отчете, в случае непредставления требуемой документации и иной важной информации, оказывающей либо могущей оказать существенное влияние на формирование объективной позиции аудитора (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

2. Внутренние аудиторы организаций государственного сектора при проведении аудита обязаны соблюдать предписания законодательства Республики Таджикистан, признанные международные стандарты внутреннего аудита и требования Кодекса профессиональной этики аудиторов (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

3. Не допускается использование внутренними аудиторами своих прав в целях причинения вреда другому лицу, а также иное злоупотребление этими правами в аудиторской деятельности.

4. Внутренние аудиторы обязаны быть независимыми, объективными, компетентными и добросовестными своих действиях (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

5. Внутренние аудиторы обязаны воздерживаться от распространения информации, которая стала им известна в процессе исполнения своих обязанностей, за исключением случаев, разрешенных законом.

ГЛАВА 3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

Статья 8. Полномочия уполномоченного государственного органа по внутреннему аудиту в организациях государственного сектора

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

1. Уполномоченным государственным органом по внутреннему аудиту в организациях государственного сектора (далее - уполномоченный орган) является Министерство финансов Республики Таджикистан. В полномочия уполномоченного органа входит (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- разрабатывает и осуществляет политику внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в организациях государственного сектора на основании признанных международных стандартов внутреннего аудита и законодательства Республики Таджикистан;

- издает приказы на проведение аудита и мониторинга финансового управления и контроля, обязательные для исполнения всеми организациями государственного сектора;

- ежегодно проводит аналитический обзор деятельности всех структурных подразделений внутреннего аудита организаций государственного сектора и по результатам обзора представляет аналитическое заключение (в редакции Закона РТ от 08.06.2022 [№1886](#));
- обеспечивает консультационную помощь всем структурным подразделениям внутреннего аудита организаций государственного сектора в соответствии с их запросами;
- содействует обучению, повышению квалификации, переподготовке и выдаче сертификата внутренним аудиторам в организациях государственного сектора и координирует деятельность в данной области (в редакции Закона РТ от 08.06.2022 [№1886](#));
- устанавливает порядок и методы организации аттестации на получение сертификата "Внутреннего аудитора в организациях государственном секторе" (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- разрабатывает и утверждает Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов и национальные стандарты внутреннего аудита (в редакции Закона РТ от 17.12.2020г. [№1747](#));
- устанавливает порядок и правила проведения аудиторских заданий;
- разрабатывает и утверждает положения и типовые должностные инструкции внутренних аудиторов;
- координирует сотрудничество внутреннего аудита с внешним аудитом и органами надзора и проверки;
- обеспечивает систему внутреннего аудита на основе законодательства Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном (в редакции Закона РТ от 17.12.2020г. [№1747](#));
- ведет базу данных структурных подразделений внутреннего аудита организаций государственного сектора и регистра аудиторов, которые успешно прошли аттестацию на внутренних аудиторов в организациях государственном секторе (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- проводит внутренний аудит в организациях государственного сектора, не имеющих структурного подразделения внутреннего аудита (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 08.06.2022 [№1886](#)).

2. Руководители организаций государственного сектора обязаны обеспечить внутренним аудиторам уполномоченного органа доступ ко всем документам и информации, необходимым для проведения аудита и мониторинга системы финансового управления и контроля (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

Статья 9. Аналитический отчет по внутреннему аудиту в организациях государственного сектора

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

1. Все структурные подразделения внутреннего аудита организаций государственного сектора, ежегодно, не позднее 1 апреля, представляют уполномоченному органу аналитический отчет о выполнении плана по аудиту за предыдущий год, который должен содержать информацию о (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- выполненных аудиторских заданиях, случаях, в которых имели место ограничения зоны охвата аудиторского задания и причины возможного невыполнения плана (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- основных заключениях, относительно функционирования систем финансового управления и контроля в государственном секторе и рекомендаций, сделанных для их усовершенствования (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#), от 08.06.2022 [№1886](#));
- выявленных случаях нарушения законодательства Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- предложениях о развитии внутреннего аудита.

2. Годовой аналитический отчет должен быть утвержден руководителем организации государственного сектора (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

3. Уполномоченный орган ежегодно готовит и представляет, не позднее 1 мая, обобщенный аналитический отчет о деятельности всех структурных подразделений внутреннего аудита за предыдущий год Правительству Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

ГЛАВА 4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

Статья 10. Обязанности руководителя организации государственного сектора, имеющей структурное подразделение внутреннего аудита

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

1. Руководитель организации государственного сектора, имеющей структурное подразделение внутреннего аудита, ответственен за обеспечение его функционирования в соответствии с нормами, установленными в настоящем Законе, и за надлежащее исполнение своих обязанностей в отношении внутреннего аудита.

2. В обязанности руководителя организации государственного сектора, имеющей структурные подразделения внутреннего аудита, входит:

- утверждение годового и долгосрочного плана проверок, а также плана по повышению квалификации сотрудников структурного подразделения внутреннего аудита;
- утверждение плана текущих оперативных действий по обязательному и своевременному выполнению рекомендаций, представленных в аудиторском отчете;
- принятие решений по обязательному и своевременному выполнению рекомендаций аудиторов;
- рассмотрение годового аналитического отчета о проведении внутреннего аудита;
- предоставление информации соответствующим органам о выявленных фактах нарушения закона;
- обеспечение структурного подразделения внутреннего аудита соответствующими материально-техническими и финансовыми ресурсами для осуществления годового и долгосрочного плана аудита (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#), от 08.06.2022 [№1886](#)).

Статья 11. Обязанности руководителя организации государственного сектора, не имеющей структурного подразделения внутреннего аудита

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

1. Руководитель организации государственного сектора, не имеющей структурного подразделения внутреннего аудита, ответственен за принятие необходимых мер по его проведению уполномоченным органом (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

2. Уполномоченный сотрудник уполномоченного органа на время проведения аудита координирует свои действия с руководителем с этой организации (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

3. В обязанности руководителя организации государственного сектора, не имеющей структурного подразделения внутреннего аудита, входит (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- способствование созданию необходимых условий для проведения внутреннего аудита;
- предоставление уполномоченным сотрудникам уполномоченного органа запрашиваемой информации, необходимой для проведения аудита (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- принятие участия в проведении оценки рисков;
- утверждение планов оперативных действий и принятие необходимых решений по надлежащему и своевременному выполнению рекомендаций, предусмотренных в аудиторском отчете.

ГЛАВА 5. СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

Статья 12. Порядок создания и ликвидации структурных подразделений внутреннего аудита в организациях государственного сектора

(в редакции Закона РТ от 17.12.2020г. [№1747](#))

Порядок создания и ликвидации структурных подразделений внутреннего аудита в организациях государственного сектора определяется Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 17.12.2020г. [№1747](#)).

Статья 13. Пределы осуществления внутреннего аудита

1. Пределы осуществления внутреннего аудита для каждой организации государственного сектора ограничиваются организациями и прочими структурами (программы и проекты), ресурсы которых контролируются соответствующими организациями государственного сектора или иными организациями, имеющими структурное подразделение внутреннего аудита и финансируемые из Государственного бюджета Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).
2. В организациях государственного сектора, находящихся в ведомственном подчинении местных органов государственной власти и полностью финансируемых за счет средств местных бюджетов, внутренний аудит осуществляется; внутренними аудиторами местных финансовых органов в соответствии с методическими указаниями уполномоченного органа (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).
3. Главным распорядителям бюджетных средств при планировании деятельности структурных подразделений внутреннего аудита необходимо учитывать субординацию организаций государственного сектора, чтобы не допускать дублирования их контрольных функций с местными органами государственной власти.
4. Проверка структур и сторон, внешних по отношению к организации государственного сектора, которая получает бюджетные средства или распоряжается ими, проводится по мере необходимости, после утверждения начальником структурного подразделения внутреннего аудита и руководителем организации государственного сектора, а также на основе согласования с руководством этих структур и сторон (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).
5. Структуры и стороны, упомянутые в части 4 настоящей статьи, должны быть связаны с деятельностью организаций государственного сектора или выступать в качестве главного распорядителя бюджетных средств, или быть распорядителем средств международных программ и фондов в рамках официальной помощи (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

Статья 14. Структурные подразделения внутреннего аудита

1. Структурные подразделения внутреннего аудита подотчетны руководителю организации государственного сектора и должны быть независимыми от других структурных подразделений главного распорядителя бюджетных средств в планировании своей работы, выполнении внутреннего аудита и подготовке аудиторских отчетов (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).
2. Структурные подразделения внутреннего аудита предоставляют консультативную помощь в создании и поддержке системы внутреннего контроля организаций государственного сектора и разрабатывают долгосрочные и годовые планы своей деятельности, включая планы профессионального обучения внутренних аудиторов.

Статья 15. Основные обязанности структурного подразделения внутреннего аудита

Структурное подразделение внутреннего аудита имеет следующие обязанности:

- разрабатывать годовые и долгосрочные планы проведения внутреннего аудита на основе оценки риска;
- представлять ежеквартальные отчеты мониторинга выполнения ежегодных планов руководителю организации государственного сектора;
- ежегодно представлять руководителю организации государственного сектора отчет о проделанной работе;
- оценивать эффективность системы внутреннего контроля и ее соответствия целям организации государственного сектора;
- оценивать объективность и достоверность социально значимой информации;

- оценивать соответствие деятельности структурных подразделений организации государственного сектора предписаниям законодательства Республики Таджикистан;
- оценивать эффективность деятельности организации по использованию средств, достаточность контроля их использования и недопущения потерь;
- обеспечивать представление отчёта о результатах аудита;
- вносить рекомендации, необходимые для улучшения деятельности организации государственного сектора и её внутрихозяйственных подразделений;
- координировать работу внутренних аудиторов подведомственных организаций и предоставлять им методологическую и консультативную помощь;
- не разглашать информацию, относящуюся к государственной или иной, охраняемой законом, тайне;
- осуществлять иные обязательства, исходящие из законодательства Республики Таджикистан.

Статья 16. Функциональные обязанности начальника структурного подразделения внутреннего аудита

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

Начальник структурного подразделения внутреннего аудита имеет следующие функциональные обязанности (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- разрабатывает годовой и долгосрочный план аудита;
- организует работу структурных подразделений внутреннего аудита по выполнению возложенных на него задач;
- определяет процедуры внутреннего аудита в соответствии с признанными стандартами и методологией внутреннего аудита;
- обеспечивает мониторинг качества внутреннего аудита;
- представляет руководителю организации государственного сектора отчет о годовой деятельности структурных подразделений, включая оценку системы внутреннего контроля;
- информирует руководителя организации государственного сектора о любых выявленных фактах незаконной деятельности;
- определяет цели, охват, периодичность, технику и ресурсы аудита для выполнения каждого аудиторского задания (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#));
- предлагает руководителю организации государственного сектора назначать для проведения внутреннего аудита экспертов, имеющих специальные знания и умения;
- представляет руководителю организации государственного сектора отчет по всем вопросам аудита;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 17. Методология внутреннего аудита

При осуществлении аудиторских проверок сотрудники структурных подразделений внутреннего аудита должны проинформировать лицо, ответственное за деятельность, подвергаемую проверке, и предоставить ему возможность обсудить совместно:

- до начала соответствующей аудиторской деятельности - цели и охват аудиторского запланированного задания,
- а по завершению аудита - выводы и предлагаемые рекомендации, и там, где это уместно, сделать комментарии.

Статья 18. Конфликт интересов

1. Внутренний аудитор не должен допускать конфликта интересов. Запрещается проведение аудита сотруднику структурного подразделения внутреннего аудита в следующих случаях:

- если он имеет личные и /или имущественные интересы в той части объекта, где проводится аудит;
- если он работал в качестве работодателя или работника в той части объекта внутреннего аудита, где проводится внутренний аудит, в проверяемый период или в течение последних двенадцати месяцев;
- при наличии других условий, влияющих на объективность и непредвзятость внутреннего аудитора, установленных в соответствующих стандартах внутренних аудиторов (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

2. При возникновении конфликта интересов сотрудник структурного подразделения внутреннего аудита должен сообщить об этом руководителю организации государственного сектора или, в случае конфликта интересов с вовлечением руководителя этой организации, сообщить об этом руководителю главного распорядителя бюджетных средств.

Статья 19. Конфиденциальность деятельности внутренних аудиторов

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

1. Внутренние аудиторы должны соблюдать требования о неразглашении информации, которая стала известна им в ходе или в связи с исполнением их обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан материалы проверок казначейства являются конфиденциальными. Предоставление другому лицу соответствующих документов осуществляется только с письменного разрешения руководителя организации государственного сектора, а их изъятие - в соответствии с процессуальным законодательством Республики Таджикистан.

Статья 20. Независимость внутреннего аудита в организациях государственного сектора

(в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#))

Начальник структурного подразделения внутреннего аудита и все аудиторы, за исключением структурных подразделений внутреннего аудита уполномоченного органа не должны (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)):

- быть наделенными исполнительскими или управленческими полномочиями, функциями или обязанностями, кроме тех, которые относятся к управлению функциями внутреннего аудита;
- участвовать в повседневной деятельности организации государственного сектора.

Статья 21. Аудиторский отчет

1. Аудиторский отчет - это официальный документ внутреннего аудита, включающий в себя информацию о зоне охвата и целях аудиторского задания, а также представляет собой объективные выводы и предложения аудитора.

2. По завершении проверки внутренние аудиторы или руководитель группы внутренних аудиторов обязаны в течение десяти дней подготовить два экземпляра письменного отчета, один из которых предоставляется руководителю проверенной организации государственного сектора, а другой экземпляр остается в структурном подразделении внутреннего аудита (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

3. Форма, содержание и порядок предоставления аудиторского отчета определяется в методических указаниях уполномоченного органа (в редакции Закона РТ от 23.07.2016г. [№1354](#)).

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона

(в редакции Закона РТ от 08.06.2022 [№1886](#))

Физические и юридические лица, за несоблюдение требований настоящего Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 08.06.2022 [№1886](#)).

Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий [Закон](#) ввести в действие после его официального опубликования.

Президент

Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

г. Душанбе

21 июля 2010 года № 631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О принятии Закона Республики Таджикистан "О внутреннем аудите в государственном секторе"

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:

Принять [Закон](#) Республики Таджикистан "О внутреннем аудите в государственном секторе".

Председатель

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли

Республики Таджикистан

Ш. Зухуров

г. Душанбе, 16 июня 2010 года, № 122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О Законе Республики Таджикистан "О внутреннем аудите в государственном секторе"

Рассмотрев Закон Республики Таджикистан "О внутреннем аудите в государственном секторе", Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:

Одобрить [Закон](#) Республики Таджикистан "О внутреннем аудите в государственном секторе".

Председатель

Маджлиси милли Маджлиси Оли

Республики Таджикистан

М.Убайдуллоев

г. Душанбе, 8 июля 2010 года №61